

«Тасдиқ мекунам»



Ректори Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон, профессор

Насриддинзода Э.С.

« 08 » ғевроян 2025

## ХУЛОСАИ

муштараки кафедраи таърихи халқи тоҷик ва таърихнигорӣ ва архившиносии  
факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Диссертатсияи Шарифзода Ҷамолиддин Сағол дар мавзуи «Масоили мубрами таърихи халқи тоҷик (нимай дувуми ҳазораи II то мелод – асри IX) ва инъикоси он дар осори Эмомалий Раҳмон» ҷиҳати дарёftи дараҷаи илмии доктори илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.09 – таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ дар кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода шудааст.

Диссертант Шарифзода Ҷ.С. аз соли 2017 дар кафедраи таърихи халқи тоҷики факултети таърихи ДМТ ба ҳайси аспирант (шуъбаи гоибона), ассистент, муаллими калон, дотсент кор карда, аз соли 2022 инҷониб дар вазифаи директори Маркази илмӣ-таҳқиқотии Пешвои миллат фаъолият дорад. Соли 2021 рисолаи номзадии худро дар мавзуи «Освещение древней истории таджикского народа в трудах Эмомали Рахмана» ҳимоя намуда, соҳиби дараҷаи илмии номзади илмҳои таърих гардидааст. Мавзуи рисолаи доктории Шарифзода Ҷ.С. 29.11.2022 бо суратҷаласаи №4 бо унвони «Масоили мубрами таърихи халқи тоҷик (нимай дувуми ҳазораи II то мелод – асри IX) ва инъикоси он дар осори Эмомалий Раҳмон» дар ҷаласаи Шурои олимони Донишгоҳи миллӣ тасдиқ шудааст. Кафедраҳои таърихи халқи тоҷик ва таърихнигорӣ ва архившиносии факултети таърих дар ҷаласаи муштараки худ ҷиҳати муҳокимаи диссертатсияи Шарифзода Ҷамолиддин Сағол дар мавзуи «Масоили мубрами таърихи халқи тоҷик (нимай дувуми ҳазораи II то

мелод – асри IX) ва инъикоси он дар осори Эмомалий Раҳмон» хулосаҳои зеринро қабул кард:

Диссертатсияи Шарифзода Ҷамолиддин Сафол кори илмии анҷомёфта буда, дорои арзиш ва аҳаммияти амалӣ ва навғониҳои илмӣ мебошад. Он мустақилона ичро гардида, фарогири натиҷаҳои арзишманди илмӣ мебошад.

Муаллиф тавонистааст ба таври кофӣ муҳиммияти онро барои илм ва ҷомеаи муосир асоснок ва исбот намояд. Муаллифи диссертатсия дуруст зикр менамояд, ки «омӯзиши масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостон ва асримиёнагӣ метавонад бисёр муаммоҳоро барои ҷомеа рӯшан созад. Махсусан, омӯзиш ва таҳқики ин марҳалаи муҳимми таърихӣ ба мо имкон медиҳад, ки муқобили ҳар гуна таҳдидҳои ғоявӣ дар минтақа мубориза барем».

Дараҷаи омӯзиши мавзӯъ низ дар сатҳи зарурӣ коркард гардида, тарики методологияи дурустӣ илмӣ муваффақияту комёбии муҳаққиқони дигар нишон дода шуда, паҳлухои норавшан ва камтаҳқиқгардидаи он ошкор карда шудааст. Ҳамзамон, робитаи мавзуи мавриди таҳқиқ бо нақша ва барномаҳои илмӣ муайян гардида, мувофиқати пурраи он бо ихтисос событ карда шудааст. Ҳадаф ва вазифаҳои кори таҳқиқотӣ мушахҳас ва масъалаҳои асосии гузошташуда дар диссертатсия коркард ва натиҷаҳои мантиқан дурустӣ асоснок пешниҳод шудааст. Асоси назариявӣ ва методологии таҳқиқотро усулҳои муносибати комплексиву системавӣ ва маърифатии дар илми муосири таърих истифодашаванд - таърихият, пайдарпайии хронологӣ ва мантиқӣ, масъалагузорӣ, шаффоғият ва бегаразӣ дар асоси факту далелҳо ташкил медиҳад.

Усулҳои мазкур дар пайвастагӣ бо ҳам ба муҳаққиқ имкон додааст, ки масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостонро то асри IX дар асоси қиёси маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ ва осори Эмомалий Раҳмон таҳлилу баррасӣ намояд. Бо таваҷҷӯҳ ба равандҳои таърихӣ ва инъикоси он дар осори муаррихон ва муҳаққиқони ватанию хориҷӣ муаллиф тавонистааст, ки вижагиҳои таърихнависии Эмомалий Раҳмонро нишон дихад. Усули таҳлилӣ-муқоисавӣ дар раванди баррасии масъалаҳои фарогири мавзӯъ имкон додааст,

ки хулосаҳои амиқу мушаххас ироа шавад. Истифодаи усули пайвастагии хронологӣ-мантиқӣ имкон дод, ки ҳаводиси муҳимму сарнавиштсози аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёна пайдарпай шарҳу тавзех ёбанд. Бо истифода аз усули шафофият ва воқеияти таъриҳӣ маълум гардид, ки дар осори Эмомалӣ Раҳмон бо риояи ин принсип масъалаҳои мубрам дар асоси манобеи таъриҳӣ ба таври объективӣ таҳлилу баррасӣ гардидаанд.

Ҳамзамон, дар диссертатсия равиши байнисоҳавӣ истифода бурда шудааст, зоро бо ҳусусиятҳои мавзуи таҳқиқот алоқаманд буда, ҷанбаҳои гуногуни он бо истифода аз дастовардҳои илмҳои манбаъшиносӣ, таърихнигорӣ, хронологияи таъриҳӣ, фарҳангшиносӣ, диншиносӣ ва ғайра омӯхта шуданд. Ҳамин аст, ки дар диссертатсия навгониҳо ва қисмати ба ҳимоя пешниҳодшаванда бо мавзуи диссертатсия ва объекту предмет комилан мувофиқат менамояд. Аз муҳтавои диссертатсия бармеояд, ки муаллифи он дар раванди таҳқиқоти илмӣ фаъол ба назар мерасад. Ҳамчунин, ҳангоми муайян кардани мақсадҳои асосӣ, таҳқиқоти назариявии бадастоварда ва роҳҳои ҳалли натиҷаву хулосаҳои он саҳмгузор мебошад. Монография ва мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда оид ба мавзуи таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллифи диссертатсия ба нашр расонида шудаанд, ҳамчунин баромад дар конференсияҳои сатҳи гуногун ҷанбаҳои муҳимтарини диссертатсияро инъикос менамоянд:

## **РӮЙХАТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАҶАИ ИЛМИЙ**

### **I. Монографияҳо:**

[1-М]. Шарипов, Ҷ.С. Саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар омӯзиши таърихи тамаддун ва давлатдории ориёихо [Матн] /Ҷ.С. Шарипов. – Душанбе, 2020. – 224 с.

[2-М]. Шарипов, Дж.С. Освещение древней истории таджикского народа в трудах Эмомали Рахмона. – Душанбе: ТНУ, 2022. – 228 с.

**II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд:**

[3-М]. Шарипов, Ҷ.С. Саҳми Пешвои миллат дар омӯзиши таъриху тамаддуни ориёй [Матн] /Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – №4. – С. 56-61.

[4-М]. Шарипов, Ҷ.С. Инъикоси таҳқиқи масоили ҳиндуаврупоиҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] /Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – №5. – С. 108-113.

[5-М]. Шарипов, Ҷ.С. Масъалаи омӯзиши таъриху тамаддуни ориёихои Осиёи Марказӣ дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] /Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – №6. – С. 71-76.

[6-М]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Ҷ.С. Инъикоси омӯзиши тамаддуни ҳиндуориёихо дар осори Эмомалӣ Раҳмон / Р.Я. Шарифов, Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2018. – №7. – С. 77-81.

[7-М]. Шарипов, Ҷ.С. Инъикоси дараҷаи таҳқиқи забони мардуми ориёй дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] /Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2019. – №2. – С. 61-65.

[8-М]. Шарипов, Ҷ.С. Масъалаи омӯзиши нахустдавлатҳои ориёй дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2019. – №3. – С. 24-29.

[9-М]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Ҷ.С. Таҳлил ва омӯзиши масъалаи давлатдории Модҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Р.Я. Шарифов, Ҷ.С.

Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2019. – №5. Қисми 2. – С. 11-17.

[10-М]. Шарипов, Ҷ.С. Масоили мубрами давлатдории Кӯшониён ва ҷойгоҳи он дар таърихи тоҷикон аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2020. – №6. – С. 32-36.

[11-М]. Шарипов, Ҷ.С., Муродов, Н.С. Вижагии муборизаи истиқлолхоҳонаи аҷдоди тоҷикон ба муқобили истилогарони юону мақдунӣ [Матн] / Ҷ.С. Шарипов, Н.С. Муродов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2022. – №12. – С.117-124.

[12-М]. Шарипов, Ҷ.С., Солеҳҷони, М. Саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккул ва рушди фаъолияти Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон - «Пайванд» [Текст] / Ҷ.С. Шарипов, М. Солеҳҷон // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2023. – №1. – С. 37-44.

[13-М]. Шарипов, Ҷ.С. Маъсалаи баромади этникии Ҳайтолиён [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2023. – №11. – С.123-130.

[14-М]. Шарипов, Ҷ.С. Махсусияти низоми идории Шоҳаншоҳии Сосониён дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2023. – №12. Қисми 1. – С. 87-94.

[15-М]. Шарипов, Ҷ.С. Паёмадҳои сиёсати забткоронаи арабҳо барои забон ва фарҳангии тоҷикон аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2024. – №1. – С. 37-44.

[16-М]. Шарипов, Ҷ.С. Махсусияти забони тоҷикӣ дар аҳди Сомониён аз нигоҳи Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2024. – №3. – С. 41-47.

[17-М]. Шарипов, Ҷ.С. Нуфузи оини меҳрпастӣ дар Аврупои бостон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон. – Душанбе: Рӯдакӣ, 121, 2024. – №3. – С. 214-218.

[18-М]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Ҷ.С. Ҳусусияти сиёсати забткоронаи хилофати араб дар сарзамини Мовароуннаҳр [Матн] /Р.Я. Шарифов, Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2024. – №6. Қисми 2. – С. 151-157.

[19-М]. Шарифов, Р.Я., Шарипов, Ҷ.С. Махсусияти оини меҳрпастӣ дар пажуҳиши муҳаққикон [Матн] /Р.Я. Шарифов, Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2024. – №9. – С. 63-69.

[20-М]. Шарипов, Ҷ.С. Ҷунбиши шуубия ва махсусияти маърифату ҷаҳоншиносии тоҷикон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон. – Душанбе: Рӯдакӣ, 121, 2024. – №4. – С. 211-215

[21-М]. Шарипов, Ҷ.С. Бозтоби корномаи Яъқуб ибни Лайс дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / Ҷ.С. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Сино, 2025. – №1. – С. 40-46.

### **III. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои дигар ҷоп шудаанд:**

[22-М]. Шарипов, Ҷ.С. Инъикоси анъанаҳои мардумӣ-фарҳангии аҳди Ҳаҳоманишиҳо дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] // Маводи конфрониси ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ доир ба «Эҳёи анъанаҳои мардумӣ» (30 окт. 2018) / Дар зери таҳрири д.и.т. Б. Қурбонов, к.и.н. Ю. Шодипур и И. Бозорзода. – Душанбе: Типог. ДМТ, 2018. – С. 27-35.

[23-М]. Шарипов, Ҷ.С. Инъикоси таърихи тамаддуни тоҷикон дар осори Пешвои миллат [Матн] // Маорифи Тоҷикистон (Маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимию методии Вазорати маориф ва илми ҶТ). – Душанбе, 2018. – №3. – С. 11-13.

[24-М]. Шарипов, Ч.С. Саҳми Пешвои миллат дар омӯзиши таъриху тамаддуни халқи тоҷик [Матн] // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба Ҷаҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», «140-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ» ва «70-солагии Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон». – Душанбе, 2018. – С. 307.

[25-М]. Шарипов, Ч.С. Инъикоси шаҳсияти Садриддин Айнӣ дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] // Маводи конфронси илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Саҳми Садриддин Айнӣ дар эҳёи таърих ва фарҳанги халқи тоҷик». – Душанбе, 2018. – С. 197-203.

[26-М]. Шарипов, Ч.С. Эмомалӣ Раҳмон: Бобоҷон Ғафуров поягузори таърихи миллат [Матн] // Маводи конфронси илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Саҳми Бобоҷон Ғафуров дар омӯзиши таърихи халқи тоҷик» (11-октябриси 2019). – Душанбе, 2019. – С. 14-19.

[27-М]. Шарипов, Ч.С. Вижагиҳои таърихии забони тоҷикӣ [Матн] // «Ба қуллаҳои дониш (Нашрияи Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон). – Душанбе, 2019. – №19. – С. 8.

[28-М]. Шарипов, Ч.С. Нақши Пешвои миллат дар омӯзиш ва инъикоси таърихи тамаддун ва давлатдории ориёиҳо [Матн] // «Моҳтоб» (Маҷаллаи оммавӣ-фарҳангии Вазорати фарҳанги ҶТ). – Душанбе, 2021. – С. 11-12.

[29-М]. Шарипов, Ч.С. Бозтоби низоми идории шоҳаншоҳии Сосониён дар осори Эмомалӣ Раҳмон [Матн] // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии байналмилалӣ дар мавзуи «Ҷойгоҳи Сосониён дар таърих ва тамаддуни умумиҷаҳонӣ» бахшида ба 1800 - солагии таъсисёбии давлати Сосониён. – Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 26 апрели соли 2024. – С. 139-145.

[30-М]. Шарифзода, Ч.С. Пешвои миллат ва бунёди давлати мутамаддин [Матн] // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи «Аҳаммияти байналмилалии пешниҳоди Пешвои миллат роҷеъ ба «Ҷаҳсолаи

таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда». – Душанбе: ДМТ, 6 марта соли 2025.  
– С. 83-90.

**Навғонии илмии таҳқиқот** дар он аст, ки бори нахуст дар таърихнигории мусоир ва доираи рисолаи докторӣ масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостони ҳалқи тоҷик то замони Сомониён бар асоси омӯзиши осори Эмомалӣ Раҳмон таҳқиқу баррасӣ мешавад. Албатта баъзе ин масоил дар доираи рисолаҳои ҷудогона мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Аммо дар шароити рушди мусоирни таърихнигорӣ метавон бар асоси қиёси илмии осори Эмомалӣ Раҳмон, муҳаққиқони ватаниву ҳориҷӣ ва манбаъҳои таъриҳӣ боз баъзе паҳлуҳои норӯшани ҳаводиси сарнавиштсози таърихи ҳалқи тоҷикро дар ин марҳилаи таъриҳӣ мавриди баррасӣ қарор дод:

- дар асоси таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмон, муҳаққиқони ватаниву ҳориҷӣ ва манобеъи таъриҳӣ бори аввал масъалаҳои мубрами таърихи аҳди бостон то замони ташкили нахустин давлати миллии тоҷикон (асри IX) ба риштаи таҳқиқ қашида шуд;
- дар натиҷаи таҳлили манобеи таъриҳӣ, маҳсусан бозёфти бостоншиносӣ ва осори Эмомалӣ Раҳмон раванди ташаккули ақвоми ориёй дар Осиёи Марказӣ, мароҳили муҳочират ва вижагии тамаддуни онҳо мушаххас гардид;
- вижагиҳои дину оинҳои бостонии ниёкони мардуми тоҷик – ориёихо дар мисоли меҳрпастӣ ва зурвония бар асоси қиёси осори таъриҳӣ ва мулоҳизаҳои Эмомалӣ Раҳмон ташхис шуд;
- бар асоси таҳлили далоили таъриҳӣ ва хулосаҳои Эмомалӣ Раҳмон ҷойгоҳи давлатҳои мутамаркази сулолаҳои ориёй – Ҳаҳоманишиён, Порт ва Кушониён дар таърихи давлатдории тоҷикон мушаххас гардид;
- дар радифи дигар марҳалаҳои давлатдории тоҷикон, ҳамчунин нақши шоҳаншоҳии Сосониён дар эҳёи арзишҳои тамаддуни ориёй, эъмори давлати қудратманди ориёихо ба риштаи таҳқиқ қашида шуд;

- масъалаи асли баромади қавмии Ҳайтолиён ва ҷойгоҳи онҳо дар таърихи давлатдории тоҷикон бар пояи қиёси таҳқиқоти муҳаққиқон ва осори Эмомалӣ Раҳмон рӯшан гардид;
- вижагиҳои сиёсати забткоронаи арабҳо ва паёмади он дар сарнавишти мардумони Ҳурисону Мовароуннаҳр бар асоси қиёси илмии осори таърихӣ ва андешаҳои Эмомалӣ Раҳмон ошкор гардид;
- паёмади ҳаракатҳои озодихоҳонаи мардумони Ҳурисону Мовароуннаҳр дар қиболи хулафои араб сабит шуд;
- паёмади неҳзатҳои фикрии аҷдоди тоҷикон дар масири эҳеи арзишҳои миллии мардуми Ҳурисону Мовароуннаҳр мушаххас шуд;
- нақши сулолаҳои тоҷик – Бармакиён, Саҳлиён ва Ковусиён дар густариши ислом ва ҳифзи арзишҳои фарҳангии мардумони Ҳурисону Мовароуннаҳр бар асоси назари Эмомалӣ Раҳмон ва далелҳои муътамади таърихӣ сабит гардид;
- бо таҳлилу баррасии амиқи ахбори сарчашмаҳои таърихӣ ва муқоисаи осори Эмомалӣ Раҳмон ҷойгоҳи хонадонҳои ҳукумрони Ҳурисону Мовароуннаҳр – Тоҳириёну Саффориён дар таърихи давлатдории тоҷикон мушаххас шуд.

**Аҳаммияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот ба таҳқиқи масоили мубрами таърихи аҳди бостон ва асримиёнагии барвақтаи ҳалқи тоҷик бар асоси осори Эмомалӣ Раҳмон, маълумоти манбаҳои таърихии давраи таҳқиқ ба забони форсӣ, осори ҷуғрофӣ-таърихии сайёҳону муаррихони асримиёнагӣ, таҳқиқоти олимону муҳаққиқони русу араб, аврупой, амрикоӣ ва дастовардҳои илмии таърихнигорони ватаний тақия менамояд. Мавзуи таҳқиқот аз таҳлили осори Эмомалӣ Раҳмон маводу манбаъҳои таърихии форсӣ ва осори муҳаққиқони муосири ватанию ҳориҷӣ иборат мебошад ва раванди ташаккули ақвоми ориёй, тамаддуни ориёй, шоҳаншоҳҳои муктадири ориёй, омилҳои шикасту рехти давлатҳои ориёй, ҳуҷуми арабҳо ва интишори дини ислом, муборизаи озодихоҳонаи мардуми Ҳурисону Мовароуннаҳр бар зидди арабҳо, неҳзатҳои фикрӣ, саҳми сулолаҳои**

точиктабор дар густариши ислом ва ҷойгоҳи хонадонҳои Тоҳириёну Саффориёнро дар таърихи давлатдории тоҷикон дар асоси вазифаҳои бамиёнгузашуда, ки усулҳои шаффоғият, таърихият ва мушаҳҳасотро ба назар гирифтаанд, фаро мегирад.

Аҳаммияти илмию амалии таҳқиқоти мазкур дар он ифода меёбад, ки дар асоси таҳлилҳо ва таҳқиқотҳо масъалаҳои мубраму баҳсноки таърихи аҳди бостон ва ибтидои асрҳои миёнаи ҳалқи тоҷик (яъне то Сомониён) дар асоси осори Эмомалӣ Раҳмон муайян гардидааст. Омӯзиши таҳқиқоти мазкур ҳамчун мавзуи муҳимми таърихӣ, на танҳо аҳаммияти қалони илмиву амалий дорад, балки барои равшан соҳтани саҳифаҳои таҳқиқнагардида ва норавшани давраи мазкури таърихи ҳалқи тоҷик, ҳамчунин барои тарбияи наслҳои ҷавони имрӯза ва ояндаи миллат қумаки амалий ҳоҳад расонд.

Ҳамзамон, ҳулосаҳои назариявӣ ва натиҷаҳои бадастомада ҳангоми бурдани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, таълимӣ, тарбиявӣ ва ташвиқотӣ дар самти баланд бардоштани ҳудшиносии миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои таърихию фарҳангии миллӣ, пешгирий аз ҳурофот ва таассути динӣ ва рушди тафаккури миллӣ муфид ва самаровар мебошанд.

Номи мавзуъ, соҳтор ва таркиби диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси 07.00.09 - таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ мувоғиқ буда, бо «Номгӯи самтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4-уми декабри соли 2014, №765 тасдиқ шудааст, алоқамандии зич дорад. Дар маҷмуъ, диссертатсияи Шарифзода Ҷамолиддин Сағол дар мавзуи «Масоили мубрами таърихи ҳалқи тоҷик (нимай дувуми ҳазораи II то мелод – асри IX) ва инъикоси он дар осори Эмомалӣ Раҳмон» кори анҷомёфтai илмӣ буда, аз рӯйи мазмуну мундариҷа ба ихтисоси 07.00.09 - таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ пурра мувоғиқат намуда, аз рӯйи соҳтори ҳуд ба талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии атtestatcionii назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба диссертатсияҳои докторӣ ҷавобгӯ мебошад.

Диссертасияи Шарифзода Ҷамолиддин Сафол дар мавзуи «Масоили мубрами таърихи халқи тоҷик (нимай дувуми ҳазораи II то мелод – асири IX) ва инъикоси он дар осори Эмомали Рахмон» ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои таърих аз рӯйи ихтисоси 07.00.09 - Таърихнигорӣ, маъхазшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ барои ҳимоя ба Шурои диссертационӣ пешниҳод карда мешавад.

Хулосаи мазкур дар ҷаласаи муштараки кафедраи таърихи халқи тоҷик ва таърихнигорӣ ва архившиносии факултети таърих аз 4.02.2025 қабул карда шуд.

Дар маҷлис 27 нафар иштирок карданд. Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор - 27 нафар; зид - нест; бетараф - нест.

Суратҷаласаи №6/1 аз 04.02.2025.

**Раиси ҷаласа:**

доктори илмҳои таърих, профессори  
кафедраи таърихи халқи тоҷик

 Акрамӣ З.

**И.в. мудири кафедраи**  
**таърихнигорӣ ва архившиносӣ,**  
**н.и.т., дотсент**

 Саймуҳаммади Б.


**Котиби ҷаласа:**

лаборанти қалони  
кафедраи таърихи халқи тоҷик

 Шаҳобова Д.А.

**Имзои З. Акрамӣ ва Саймуҳаммади Б.**  
**–ро тасдиқ менамоям:**  
**Сардори Раёсати қадрои ва**  
**корҳои маҳсуси ДМТ**



 Тавқиев Э.Ш.